

**СУРАТМАЧЛИСИ №2**  
**чаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-018**

**05 апрели соли 2022**

**ш. Душанбе**

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шӯрои диссертатсионии бо фармони КOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи соли 2022, таҳти №16 тасдиқ гардида, 12 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафар докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод гардид, ки чаласа кушода эълон гардад. Пешниҳоди дигар нест? Нест. Қарор яқдилона қабул карда шуд.

**РЀЗНОМАИ ЧАЛАСА:**

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви Шӯрои диссертатсионӣ Шарофзода Р.Ш., аъзои комиссияи экспертии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, узви Шӯрои диссертатсионӣ Назаров А.Қ. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Бобокалонов Ғ.М. баромад намуданд (хулосаи комиссияи ташхис замима мегардад).

**ҚАРОР ҚАРДА ШУД:**

1. Диссертатсияи Сафарзода Некрӯз Файзӣ дар мавзӯи «Ҳуқуқ ба саломатӣ: масъалаҳои назарӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

–Бобочонзода Исрофил Ҳусейн – мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

– Хайруллоев Фаррух Сайфуллоевич – дотсенти кафедраи фанҳои давлатӣ-ҳуқуқии факултети №2 Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия – «Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон» (ш. Душанбе) таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимоя 21 июни соли 2022, соати 10:00 таъин карда шавад.

**Қарор қабул карда шуд: яқдилона.**

**Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор**

**Азиззода У.А.**

**Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент**

**Назаров А.Қ**

